



ВАРАҚАИ ИТТИЛОТӢ

ҲУҚУҚҲОИ ЗАН - МУҲОЦИРИ МЕҲНАТӢ ҲИФЗ МЕШАВАНД

Душанбе, 13 марти соли 2014. - Дар Тоҷикистон тайи чанд соли охир муҳоҷирати меҳнатӣ миёни занон ба маротиб зиёд шуда, заноне, ки барои кор аз кишвар берун мераванд аз 11 то 15 % аз шумораи умумии муҳоҷирони меҳнатиरो ташкил медиҳанд.

Новобаста аз он ки дар Тоҷикистон тайи солҳои охир сафи муҳоҷирзанон рӯ ба афзоиш дорад, на дар сатҳи гендерӣ ва на дар сиёсати муҳоҷират манфиатҳои ин гуруҳи занон ба инобат гирифта намешавад. Дар масъалаи муҳоҷират занҳо нисбатан кам мустақилият доранд, чун дастрасии онҳо барои баланд бардоштани ихтисос, ҷустуҷӯи ҷойи кор ва сарфи маблағи коркарда зери фишори ҷамъияти суннатӣ маҳдуд аст.

Дар ин замина, Кумита оид ба нақзи ҳама гуна ҳуқуқпоймолкунӣ нисбат ба занон дар доираи «Конвенсияи нақзи ҳама гуна ҳуқуқпоймолкунӣ нисбат ба занон» (КНХЗ) Тавсияномаи №26-ро коркард ва қабул намуд, ки дар он уҳдадорихои давлатро мавриди муҳоҷирзанони меҳнатӣ муайян кардааст.

Бинобар кам омӯхта шудани масъалаи ин гуруҳи занон ва инъикоси нисбатан камтари амалисозии уҳдадорихои ҶТ дар доираи КНХЗ оид ба ҳуқуқи муҳоҷирзанони меҳнатӣ ва аҳли оилаи муҳоҷирони меҳнатӣ, Марказ оид ба ҳуқуқҳои инсон (МҲИ) дар ҳамдастӣ бо Фонди ҷамъиятии «Панорама» мониторинги ҷамъиятӣ оид ба риояи ҳуқуқҳои ин гуруҳи занон гузаронд. Маълумотҳои мониторинги мазкур қисман ба ҳисоботи МҲИ, ки ба Кумитаи СММ оид ба нақзи ҳама гуна ҳуқуқпоймолкунӣ нисбат ба занон (минбаъд - Кумита) равона шуд, ворид гардид. Ба ғайр аз ин мониторинги ҷамъиятӣ оид ба риояи ҳуқуқҳои муҳоҷирзанони меҳнатӣ, МҲИ дар якҷоягӣ бо Ташкилоти ҷамъиятии «Ҳуқуқ ва беҳбудӣ» ва «Шабаккаи заноне, ки бо ВНМО зиндагӣ мекунанд» ба Кумита дар бораи вазъи аҳли оилаи муҳоҷирони меҳнатӣ, аз нуқтаи назари муҳоҷират ҳамчун омили хатари бе шаҳрвандӣ мондан ва аҳволи ҳамсарони муҳоҷирони меҳнатӣ, ки зери хатари сироятшавӣ ба ВНМО/СНМБ қарор доранд, равон кард. Дар натиҷаи омӯзиши масъала, Кумита оид ба нақзи ҳама гуна ҳуқуқпоймолкунӣ нисбат ба занон дар тавсияномаи охиринаи худ диққати давлатро ба қабули меъёрҳои зарурӣ барои риояи ҳуқуқҳои ин гуруҳи занон равона карда, тавсияномаи алоҳидаеро оид ба гуруҳи занони мазкур, ки ба диққати махсуси давлат ниёз доранд, коркард намуд.

Бо дарназардошти он ки дар Тоҷикистон Нақшаи миллий оид ба амалисозии тавсияҳои Кумитаи СММ барои нақзи ҳама гуна ҳуқуқпоймолкунӣ нисбат ба замон тарҳрезӣ шудааст, МҲИ дар якҷоягӣ бо шарикони худ – ТҶ «Ҳуқуқ ва беҳбудӣ» ва «Шабакаи заноне, ки бо ВНМО зиндагӣ мекунад» баргузори мизи мудавварро бо мақсади баланд бардоштани иттилоотнокии нафароне, ки дар қабули масъалаҳои мушкилоти муҳоҷирзанон ва ҳамсар-аҳли оилаи муҳоҷирони меҳнатӣ дар сиёсат, қонунгузорӣ ва таҷрибаи ҶТ саҳм доранд, дар шаҳри Душанбе ба нақша гирифтанд.

Дар доираи мизи мудаввар чунин амалҳо ба нақша гирифта шудаанд:

- Муаррифии натиҷаи мониторинги ҷамъиятӣ оид ба вазъи муҳоҷирзанони меҳнатӣ з ҶТ, ки моҳҳои июн –август соли 2013 гузаронида шуд буд.
- Баррасии масъалаи муҳоҷират ҳамчун омил хатари бе шаҳрвандӣ мондан ва муҳоҷират ҳамчун омил сироятшавии ҳамсарони муҳоҷирони меҳнатӣ ба бемории ВНМО/СНМБ;
- Баррасии тавсияҳои охири Кумита дар доираи КНХЗ ва Нақшаи миллий оид ба амалисозии тавсияҳои КНХЗ;
- Коркарди тавсияномаҳо оид ба беҳтар намудани вазъи риои ҳуқуқҳои муҳоҷирзанони меҳнатӣ ва ҳамсар-аҳли оилаи муҳоҷирони меҳнатӣ.

Мизи мудаввар дар доираи лоиҳаи «Муҳоҷирони меҳнатӣ ва аҳли оилаи онҳо: Васеънамоии имкониятҳои ташкилотҳо – ҳуқуқҳои ҳимояшуда», ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ шуда, ба дастгирии DCA CentralAsia дар ҳамдастӣ бо ТҶ «Марказ оид ба ҳуқуқҳои инсон», ТҶД «Ғамхорӣ» ва MHAIDS амалӣ мешавад, баргузор мешавад.



Лоиҳа аз ҷониби
DCA Central Asia
дар ҳамдастӣ бо
ТҶ «Марказ оид



Лоиҳа аз тарафи
Иттиҳоди Аврупо
маблағгузорӣ карда
мешавад.

ба ҳуқуқҳои инсон», ТҶ
«Ғамхорӣ» ва ТҶ «MHAIDS»
амалӣ мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: кӯчаи Манасчы
Сагынбай 215,
Бишкек, Ҷумҳурии
Қирғизистон,
Тел: +996 312 690 231
Эл. почта: alju@dca.dk
www.danchurchaid.org

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдир хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон ғуноғунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои бисёрро бо мамолик ва қавмиятҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои руштии мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам менамояд.